

Барои пешрафт ва зиндагии шоистаи мардум!



№ 36 (489),
29 сентябри
соли 2022

ҲАМРОЗИ ҲАЛҚ

ҲАФТАНОМАИ СИЁСӢ - ИТТИЛОӢ

Нашрияти Кумитаи иҷроияи
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон
дар вилояти Хатлон

АЁДАТИ ОИЛАҲОИ ДИПОВАРОНИ ҶОНФИДО



Пос доштани хотираи ҷавонмардоне, ки барои ҳифзи марзу буми Ватан ҷон нисор кардаанд, аз рисолати ҳар нафари ватандӯст махсуб мешавад. Ин маъниро Пешвои миллат, Раиси муаззами Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон борҳо таъкид намудаанд.

Миралиён Қиёмиддин Абдусалимзода, раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон барои аёдати оилаҳои аскарону афсароне рафтанд, ки дар ҷимояи марзи кишвар бо Ҷумҳурии Қирғизистон қаҳрамонона ба шаҳодат расидаанд.

Дар дидор бо волидайн ва наздикони аскарону афсарони шахид Миралиён Қиёмиддин аз номи Раиси муаззами Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори тасаллият намуда, иброн дошт, ки хотираи ин родмардони далер дар ёди таърих ҳамеша боқӣ хоҳад монд ва онҳо намунаи олии ҷавонмардию ҷасорат ва садоқат дониста мешаванд.

А. ҶОМӢ.

Гуфтан ба маврид аст, ки аз ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ дар хати сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қирғизистон дар натиҷаи ҳамлаи хиёнаткорона аз ҷониби кишварӣ ҳамсоя 3 нафар фарзандони ин диёр - Пиров Муҳаммадҷон, сокини деҳаи "Правда"-и ҷамоати деҳоти "Иттифок", Тағоймуродзода Шухратҷонӣ Ҳикматулло, сокини деҳаи "Роҳи Сотсиализм"-и ҷамоати деҳоти «Калинин» ва Нуров Абдурахим, сокини деҳаи «Н. Махсум»-и ҷамоати деҳоти «Яккату» кушта шуданд.

Миралиён Қ. А. бо аҳли хонадони шахидон суҳбати самимӣ намуда, ба волидайн эшон изҳори сипос намуд, ки чунин фарзандони ватанпарастро ба камол расонидаанд.

НОРАК.

Санаи 25 сентябр раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон Миралиён Қиёмиддин Абдусалимзода, раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Норақ Ҳасанзода Шахло Ҳасан ва муовини раиси шаҳри Норақ Маҳмадизода Хайриддин Ҳамро ба аёдати аҳли оилаи сарбози шахид, Маҳмудов Неъматулло Раҳматуллоевич рафта, ҳамдардӣ баён намуданд.

Дар ин асно гуфта шуд, ки корномаи Маҳмудов Неъматулло Раҳматуллоевич воқеан ҳам намунаи ибрат аст ва Ватан бо чунин фарзандони ғаюри фидоии хеш мефахрад. Зиндагии ошоштаи мову шумо ба ивази ҷонфидоии чунин родмардони меҳан муяссар гардидааст.

Корномаи ин ҷавони ватандӯст барои ҳазорон ҷавонони кишвар ва махсусан ҷавонмардони шаҳри Норақ сабақи омӯхтанист. Ватан ва мил-

(Идома дар саҳ. 2)



ҲАМКОРИИ ДАСТАҶАМЪ-
ОНА МЕБОЯД - саҳ. 2



ТАБИБЕ, КИ ДАР ВАГОН ...
- саҳ. 5



ТАШАББУСЕ БО ҲАМОВО-
ЗИИ КОМИЛ - саҳ. 6



ФАЙЗИ РӢЗГОР ДАР
ЗАМИН - саҳ. 7



“Мададгори мудофия”-и ноҳия таҳсил намудааст. Пас аз хатми муассисаи мазкур аз санаи 6 октябри соли 2020 ихтиёран ба сафи Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон шомил шуда, дар Қўшунҳои сарҳади КДАМ Ҷумҳурии Тоҷикистон адои хизмат мекард.

Ин фарзанди шучои Ватан рӯзи 17-уми сентябри соли 2022 ҳангоми мудофияи Ватан аз ҳучуми ноҷавонмардонаи ҷониби Ҷумҳурии Қирғизистон дар минтақаи сарҳади ҳудуди ноҳияи Исфараи вилояти Суғд қаҳрамонона шаҳид шуд.

ПАНЧ.

Ҳафтаи гузашта ҳамчунин муовини раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон Ҳусейнзода Наврӯз, раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Панҷ Файзизода Каримҷон ва дигар масъулон ба аёдати хонаводаи Холбоевҳо рафта, ба пайвандону наздикони



шаҳиди роҳи Ватан Заъниддин Холбоев изҳори тасаллият намуда, қорнамоии фарзанди меҳандӯсти ин оиларо намунаи ибрат барои наврасону ҷавонони кишвар донистанд.

Фарзанди ҷонфидои Тоҷикистон Холбоев Заъниддин Эргашович 4-уми феввали соли 2002 дар деҳаи Зарбдори ҷамоати деҳоти Намунаи ноҳияи Панҷ, дар оилаи деҳқони асил таваллуд шуда, таҳсилоти ибтидоиро дар мактаби зодгоҳаш гирифтааст. Баъди хатми МТМУ №28 бо ихтиёри худ ба сафи Қувваҳои

Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон мепайвандад.

Холбоев Заъниддин Эргашов дар таърихи 16-уми сентябри соли 2022 ҳангоми ҷимояи марзу буми Ватани хеш дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон ба шаҳодат расид.

Хотираи неки афсарону сарбозоне, ки ба хотири ҷимояи сарҳади Ҷумҳурии Тоҷикистон қаҳрамонона ҳалок гардидаанд, то абад дар ёди мо боқӣ хоҳад монд.

**Шуъбаи иттилоот
ва матбуоти КИ ҲХДТ
дар вилояти Хатлон**

лат ҳеч гоҳ номи фарзандони ҷонфидою ҳомиёни баҳодури худро фаромӯш нахоҳад кард.

Маҳмудов Неъматулло Раҳматуллоевич зимни адои хизмати ҳарбӣ баҳри ҷимояи хоки Ватан дар хати сарҳади давлатӣ воқеъ дар ҳудуди шаҳри Исфара, дар задухӯрд бо душманони кишвар аз худ шучоату мардонагӣ нишон дода, рӯзи 16 сентябри соли 2022 қаҳрамонона ҳалок гардид.

ЁВОН.

Ҳафтаи равон Миралиён Қиёмиддин Абдусалимзода, раиси Кумитаи

иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон ва Саидзода Ҷамшед Ҳамро, узви КИМ ҲХДТ, раиси ноҳияи Ёвон ба аёдати оилаи Худойбердиевҳо рафтанд, ки фарзанди онҳо Фирдавс Худойбердиев дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон қаҳрамонона шаҳид шудааст.

Мавриди зикр аст, ки Худойбердиев Фирдавс Анварович 1-уми августи соли 2002 дар маҳаллаи Ҳаёти Нави ҷамоати шаҳраки Ҳаёти Нави ноҳияи Ёвон чашм ба олами ҳастӣ кушода, баъди хатми МТМУ №36-и ноҳия дар курси ронандагии ТҚ

ҲАМКОРИИ ДАСТАҶАМЪОНА МЕБОЯД



Дар маркази вилоят – шаҳри Бохтар мизи мудаввар дар мавзӯи “Пешгирии зуҳуроти номатлуб дар байни занон ва ҷавонон, аз қабилӣ ҷинояткорӣ, шомилшавии занону ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои экстремистӣ ва сӯиқасд ба ҷони худ” доир гардид.

Чорабиниҳои мазкур бо ташаббуси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон ташкил карда шуда, дар он масъулони раёсату шуъбаҳои кор бо занон ва оила, ҷавонон, на-

мояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ҷомеашиносону коршиносони масоили иҷтимоӣ ва собиқадорону фаъолзани вилояти Хатлон иштирок доштанд.

Дар мизи мудаввар масоили “Нақши бонувон дар пешгирӣ аз ҳодисаҳои ҷинояткорӣ, аз ҷумла, шомилшавии занону ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои экстремистӣ ва сабабҳои сӯиқасд ба ҷони худ”, “Нақши занон дар ҷомеаи муосир ва пешгирӣ аз зуҳуроти номатлуб”, “Пешгирии ҷинояткорӣ дар байни занону

ҷавонон” матраҳ гардид.

Тавре, ки Миралиён Қиёмиддин Абдусалимзода, раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон зимни суханронии хеш изҳор дошт, имрӯз вақти он омадааст, ки бо ҷалби фаълону мутахассисони варзида ва масъулони соҳаҳои марбута, ки дар ин самт миёни ҷомеа фаъолият доранд, чорабиниҳои фаҳмондадиҳиро байни занону ҷавонон густариш диҳем.

– Пушида нест, ки баҳри пешгирӣ аз зуҳуроти номатлуб миёни ҷомеа

танҳо чорабиниҳои ба роҳ мондаи масъулони баҳси кор бо занон ва дигар сохторҳои марбута кифоят намеkunанд. Дар вилояти Хатлон зиёда аз 1 ҳазору 500 деҳа мавҷуд буда, барои ташкили суҳбату вохӯриҳои рӯ ба рӯ бо сокинони деҳоти мазкур моро мебояд ҳамкориҳои дастаҷамъона дошта, барномаҳои рӯи кор биёварем, ки амалишаванда бошанд. Аз ин рӯ, нақшаву барномаҳои, ки қонеъkunанда нестанд, аз нав таҳлил бояд дод ва ё бо таҳияи барномаҳои ҷадид фаъолияти худро дар самти пешгирӣ аз зуҳуроти номатлуб миёни бонувону ҷавонон ҷоннок намоем.


Дар мизи мудаввар ҳамчунин Саодат Амиршоева, Солеҳамоҳ Қосимова, Тутинисо Назарова ва дигар фаълонзани касбу кори гуногун баромад намуда, оид ба вазъи ҷинояткорӣ миёни бонувон, пешгирӣ аз шомилшавии занону духтарон ба ҳизбу ҳаракатҳои экстремистӣ, сӯиқасд ба ҷони хеш ва дигар зуҳуроти номатлуб ибрози андеша намуданд. Дар рафти муҳокимарониҳо иштирокчиён ҷиҳати саҳми бештар гузоштан дар ҳаллу фасли мушкилиҳои мавҷуда фикру андешаҳои худро иброз намуданд.

Ёдовар мешавем, ки мизи мудаввар бо композитсияи адабии хонандагони синфҳои болоии муассисаҳои таълимии шаҳри Бохтар ва қадршиносии иштирокчиён ба анҷом расид.

«Ҳамрози халқ»



ТАШАББУСҲОИ ҲИЗБИЁН



БАРГУЗОРИИ СЕМИНАР-МАШВАРАТ ВА АКЦИЯҲОИ ҲИЗБӢ, ДОИР КАРДАНИ СУҲБАТҲО БО ШАҲРВАНДОН ДАР МАСЪАЛАИ ИСТИФОДАИ МАҚСАДНОКИ НЕРУИ БАРҚ, ИСТИФОДАИ ОҚИЛОНАИ ҲАР ЯК ВАҶАБ ЗАМИН, ЧОРАҲОИ ПЕШГИРӢ АЗ ПАҲНШАВИИ БЕМОРИҲОИ СИРОЯТӢ АЗ ҶУМЛАИ ТАШАББУСҲОИ ҲИЗБИЁНИ ШАҲРУ НАВОҲИИ ВИЛОЯТ БУДАНД. ЁДОВАР МЕШАВЕМ, МАВОДИ ИН САҲИФА, КИ ШАММАЕ АЗ ИҚДОМОТИ ЗИЁДИ ТАТБИҚШУДА ҲАСТАНД, ҶАНБАИ ҲИСОБОТӢ ДОШТА, МАСЪУЛИЯТИ ТАҲИЯАШОН БАР ДӢШИ МУТАСАДДИЁНИ КУМИТАҲОИ ИҶРОИЯИ ШАҲРИО НОҲИЯВӢ МЕБОШАД.

ВОСЕЪ.

Масъулони КИ ҲХДТ дар ноҳияи Во-сеъ дар якҷоягӣ бо мутасаддиёни шуъба-ву бахшҳои дахлдори ноҳия бо волидони хонандагони МТМУ №1 дар мавзӯи иҷрои талаботи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон



“Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд”, “Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”, пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои террористиву экстремистӣ, омода намудани фарзандон ба сафи Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон вохӯрӣ гузаронида шуд.

Дар шароити имрӯза, ки ба воситаи шабакаҳои интернетӣ аз ҷониби гурӯҳҳои ноҳалафи дар хориҷи кишварбуда таълимоти нодуруст амалӣ карда мешавад, зарур аст миёни мардум бештар кор бурда, мақсадҳои ғализи онҳоро фаҳмонид. Аз ин лиҳоз ҳамарӯз мутасаддиёни КИ ҲХДТ дар ноҳияи Во-сеъ бо мардум суҳбату вохӯриҳо анҷом дода, натиҷаи корҳои анҷомдодаро бо аксҳо дар саҳифаҳои иттилоотии Кумитаи иҷроияи ноҳиявӣ мегузоранд.



КҮЛОБ.

Дастгирии ятимон ва оилаҳои ниёзманд ҷонибдорӣ аз иқдомҳои хайрхоҳонаи роҳбарияти олии кишвар арзёбӣ мегардад.

Ҷиҳати иҷрои дастуру ҳидоятҳои Президенти Ҷумҳурии

Тоҷикистон, Раиси муаззами Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз тарафи Гулрухсор Шарифзода, раиси КИ ҲХДТ дар шаҳри Кӯлоб тухфаҳои соҳибкори ватандӯсту хайрхоҳ ба мактаб-интернати ёрирасони шаҳри Кӯлоб расонида шуд. Мавриди зикр аст, ки Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб дар ҳамбастагӣ бо аъзови ҷонибдорони ҲХДТ мунтазам ба ниёзмандону оилаҳои камбизоат кумакҳои гуногун мерасонад.

Дар ҳамин замина Шарифзода Гулрухсор бо роҳбарият, омӯзгорон ва толибилмони муассисаи номбурда ҳамсуҳбат шуда, наврасонро ба хониши аъло ва дар оянда саҳмгузори дар рушду нумӯи ватани азизи худ даъват намуд.

ХУРОСОН.

Бо мақсади баланд бардоштани маърифати сиёсии наврасонӣ ҷавонон, тарбияи онҳо дар рӯҳияи ватандӯстӣ, худшиносӣ, ҳувияти миллӣ ва эҳтиром



гузаштан ба мактабу маориф нақшаи муштараки Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ва Вазорати Маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таҳкими низоми таълиму тарбия дар муассисаҳои таълимии ҳудуди вилояти Хатлон тасдиқ карда шудааст, ки тибқи он ҳар рӯзи шанбеи охири моҳ дар тамоми муассисаҳои таълимӣ соати сиёсӣ гузаронида мешавад. Бо ин мақсад дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №1-и ноҳия бо иштироки муовини раиси КИ ҲХДТ дар ноҳияи Хурӯсон Саидасрор Ғуломов, омӯзгорони соҳибтаҷриба ва собиқадор миёни наврасон ва ҷавонон Соати сиёсӣ дар мавзӯҳои зерин: “Вазъи сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷаҳон дар давоми моҳи қорӣ”, “Татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон”, “Таъмини волоияти қонун ҳамчун қарзи шаҳрвандӣ ва муқовимат ба ҳолатҳои қонунвайронкунӣ” гузаронида шуд.

ВАХШ.

Санаи 25-сентябри соли 2022 бо ташаббуси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Вахш дар аксарият ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия Аксияи “Рӯзи ёдоварӣ” бо иштироки волонтерон ва сокинон гузаронида шуд.

Дар ин аксия аз ҷумла гуфта шуд, ки пос доштани оромгоҳҳо яке аз анъанаҳои неки миллимон мебошад ва моро зарур аст насли имрӯзро дар рӯҳияи ҳештаншиносӣ ҳудодоҳии миллӣ тарбия намоём, то ин ки аз гузаштагон худ мероси илмӣ ахлоқӣ, фарҳангӣ ва анъанаҳои миллати кӯҳанбунёди тоҷикро омӯзанд ва аз гузаштагон худ ифтихор намоёнд.

ДУСТӢ.

Бо мақсади бурдани корҳои таълимоти оммафаҳмонӣ, амалӣ гардонидани ҳадаф ва барномаҳои ҲХДТ аз ҷониби кормандони масъули Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Дустӣ бо кормандони ташкилоту идораҳои ноҳия ва муассисаҳои бонкӣ вохӯриҳо баргузор карда шуд.

Мақсад аз баргузориҳои чунин вохӯриҳо бештар фаҳмонидани ҳадафҳои ҳизбӣ, моҳияти аксияҳои ҳизбӣ, таъмини иштироки фаълонаи сокинон ва кормандони идораҳо дар амалишавии чунин аксияҳо ва ҳамчунин ҷалби онҳо ба сафи ҳизб мебошад.

Н. ХУСРАВ.

Дар ташкилоти ибтидоии «Арабхона»-и ҷамоати деҳоти Истиқлоли ноҳияи Носири Хусрав бо иштироки раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи мазкур Шахло Саидмуродова, раиси маҳалла Алимурод Примов ва директори МТМУ №13 Илҳом Раҳмонқулов вохӯрӣ баргузор гардид.


Дар он асосан масъалаҳои ободонӣ ва созандагӣ бахшида ба 30-юмин солгарди таҷлили Иҷлосияи тақдирсои 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, даъвати ҷавонписарон ба сафи Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, таъри ба давраи зимистон ва захираи ҳӯроки 2-сола ва саривақтӣ супоридани ҳақиқӣ узвият ба ҳизб баррасӣ шуданд.

ҶАЙҲУН.

Ҷиҳати беҳтар намудани ҳолати обёрикунонӣ ва самаранок истифода намудани заминҳои кишоварзӣ, ки аз Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бармеояд, имрӯзҳо бо ташаббуси раис ва аъзои фаълоли ташкилоти ибтидоии ҳизбӣ “Иттифоқ” заҳбур ва ҷуйборе, ки ба воситаи он заминҳои деҳаи Наврӯзи ҷамоати деҳоти Истиқлол обёрӣ мегардид, бо воситаи техникаи махсус тоза карда шуд.

МУЪМИНОБОД.

Ҷавонони ноҳияи Муъминобод баҳри ободии маҳал ва таҷлили сазовори ҷашнҳои миллӣ дар баробари калонсолон дар ҳашарҳои умумӣ фаъолона иштирок намуда, кӯчаву хиёбонҳои маркази



ноҳияро тозаву озода ва рангубор карда истодаанд.

Сокинони ноҳияи мазкур ифтихор аз он доранд, ки дар як фазои орому осуда, истиқлол ва сулҳу ваҳдат зиндагӣ ва фаъолият намуда истодаанд. Бо қанотмандӣ ибраз мебаранд, ки баҳри ободиву пешрафти Ватани азиз – Тоҷикистон пайвасти саҳми арзандаи ҳешро хоҳанд гузошт.

ЛЕВАКАНТ.

Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Леваконт бо мақсади таълиқи дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Раиси муаззами



Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба оқилонаю самаранок истифода бурдани ҳар қитъа замини қорам бо усули хона ба хона вохӯриҳо гузаронида истодаанд.

Ҳамзамон, дар доираи ин тадбир масъулони Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Леваконт аз заминҳои наздиҳавлигии сокинони деҳаи Вахши Поёни ҷамоати деҳоти Ваҳдат дидан намуданд. Зимни боздид маълум гашт, ки бештари сокинон дар заминҳои наздиҳавлигии худ кишти тирамоҳии картошкарро ба роҳ мондаанд, ки ҳоло нашъунамои хуб доранд.

Ҷ. БАЛҲӢ.

Дар ташкилоти ибтидоии ҳизбии “Маорифчиён”-и ҷамоати шаҳраки Балхи ноҳия масъулони Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи мазкур бо аъзои ҲХДТ вохӯрӣ баргузор намуданд. Ҳамзамон ба аъзои нав шаходатномаҳои



ҳизбӣ тақдим гардида, масъулин таъкид сохтанд, ки ҳар як узви ҳизб бояд дар ҳалли масъалаҳои мубрами рӯз фаъол бошад.

ПАНҶ.

Ташаббуси ҳизбии “Якҷоя месозем!” имрӯзҳо аз ҷониби сокинони деҳаву маҳаллаҳои ноҳияи Панҷ ҷонибдорӣ комил ёфта, корҳои созандагиву бунёдкорӣ бо маром идора доранд.

Мумфаршкунӣ яке



аз самтҳои асосии ташаббуси дар боло зикргардида ба ҳисоб рафта, бобати сазовор ҷашн гирифтани 31-солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар партави сиёсати созандаи Пешвои миллат, Раиси муаззами Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби аъзо ва ҷонибдорони ташкилотҳои ибтидоии «Роҳсоз», ҷамоати деҳоти “Озодагон”, “Имом Машрабов” ва “Авангард”-и ноҳия 1550 метр роҳҳои байни деҳаҳои болозикр мумфарш карда шуд.

ФИДОКОРИ КАСБИ ХУД ТАРБИЯ БИНМОЕМ!

Дар ҳама давру замонҳои таърих омӯзгор миёни мардум мавқеи хосса дошта, дар тарбияи инсон ва ташаккули афкори ҷомеа нақши меҳварӣ мебозад. Ҳамроқул Муҳиддинов аз зумраи омӯзгорони асилест, ки беш аз 40 соли умри хешро дар ин ҷодаи пурифтихор бахшидааст.



Дар шароити кунунӣ, ки сатҳи сифати таълим дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ коҳиш ёфтааст, омӯзгори асил касби пурифтихори худро аз ҳарвақта дида бештар бояд дӯст дорад ва новобаста ба мушкилиҳои кори таълиму тарбия рисолати худро самимона адо намояд.

Омӯзгор пеш аз ҳама, шогирдони худро дӯст дошта, онҳоро дар рӯҳияи инсондӯстиву ватанпарварӣ ва арҷу эҳтиром ба муқаддасоти миллату давлатдорӣ тарбия бинмояд.

Давоми фаъолияти пурсамари омӯзгорӣ Ҳамроқул Муҳиддинов шогирдони зиёдеро ба воя расонида, имрӯз бештари онҳо дар ҷодаҳои гуногун фаъолият доранд. Бо ифтихору хурсандӣ аз дастоварду пешравиҳои дастпарваронаш муаллими собиқадор онҳоро боз ҳам ба бозомӯзиву такмили донишу касбият ташвиқ менамояд.

Барои хизматҳои шоёнаш дар рушди соҳаи маориф устод Ҳамроқул Муҳиддинов бо унвони Аълочии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ифтихорнома ва сипосномаҳои гуногун сарфароз гардидааст.

Зимни суҳбат бо устод эҳсос мешуд, ки дар воқеъ, фидоии пешаи омӯзгорӣ буда, ба синну соли худ нигоҳ накарда ҷиҳати ҳаллу фасли масъалаҳои самти таълиму тарбия таваҷҷуҳи беандоза дорад. Маҳз бо саъю талош пайваستا ва ҳислатҳои неки инсонияш вай дар дилу дидаи шогирдон маъво гирифтааст.

Сафедии мӯи сари омӯзгори ватандӯст нишонаи ғаму андӯҳи зиндагӣ не, балки ҳар тори нурунии он натиҷаи заҳматҳои шабонарӯзии устод аст, то насли наврас илму сабақи судманде бардошта бошанд.

Тавре Ҳамроқул Муҳиддинов иброз медорад, омӯзгор ҳамон вақт дар ҷодаи таълиму тарбия муваффақ мешавад, ки ба дили шогирдон роҳ ёфта, аз миёни онҳо беҳтаринҳоро ба ҷодаи омӯзгорӣ роҳнамун созад, то наслҳои ояндаи мо идомадиҳандаи ин рисолати муқаддас бошанд. Яъне фидокори касби худ тарбия бинмоям!

Аҳлиддини МУБОРАКШОҲ,
«Ҳамрози халқ»

РЕЙТИНГИ ҲИЗБӢ «ОБУНА - 2023»

Обуна ба «Минбари халқ» то 23 сентябр

Шаҳру ноҳияҳо	Ҷои иҷроиш	Мақом
Восеъ	100 %	1
Темурмалик	100 %	2
Шаҳритус	100 %	3
Балҷувон	100 %	4
А.Ҷомӣ	100 %	5
Дӯстӣ	100 %	6
Панҷ	92,0 %	7
Н. Хусрав	90,0 %	8
Фархор	78,7 %	9
Ш. Шоҳин	75,6 %	10
Норак	73,0 %	11
Хуросон	71,4 %	12
Ҷайхун	65,4 %	13
Бохтар	65,1 %	14
Кӯшониён	62,0 %	15
Муъминобод	60,2 %	16
Леваканд	56,4 %	17
Ҷ. Балхӣ	55,4 %	18
Ҳамадонӣ	55,3 %	19
Қубодиён	41,5 %	20
Данғара	36,8 %	21
Ховалинг	31,7 %	22
Кӯлоб	22,5 %	23
Вахш	21,4 %	24
Ёвон	19,4 %	25

Обуна ба «Ҳамрози халқ» то 23 сентябр

Шаҳру ноҳияҳо	Ҷои иҷроиш	Мақом
Темурмалик	100 %	1
Н. Хусрав	100 %	2
Шаҳритус	100 %	3
Леваканд	100 %	4
Восеъ	100 %	5
Кӯшониён	100 %	6
А.Ҷомӣ	100 %	7
Балҷувон	100 %	8
Панҷ	93,0 %	9
Бохтар	90,5 %	10
Норак	82,9 %	11
Дӯстӣ	78,6 %	12
Фархор	76,3 %	13
Ш. Шоҳин	74,0 %	14
Ҷайхун	68,8 %	15
Хуросон	66,7 %	16
Ҷ. Балхӣ	65,5 %	17
Муъминобод	60,0 %	18
Данғара	57,1 %	19
Қубодиён	57,0 %	20
Ҳамадонӣ	50,1 %	21
Вахш	40,0 %	22
Ёвон	35,6 %	23
Ховалинг	26,7 %	24
Кӯлоб	19,2 %	25

Эзоҳ: дар вилоят иҷроиши нақшаи обуна ба «Минбари халқ» ҷамъ 61,1% (23834 нусха), ба «Ҳамрози халқ» 71,4% (15208 нусха)-ро ташкил медиҳад. Иҷрои нақша аз рӯи санаи иҷро ба ҳисоб гирифта шуда, зимнан Рейтинги муайян карда мешавад.

Ҳаёти фаъолияти ибратомӯзи ин марди наҷиб бозгӯи он аст, ки воқеан омӯзгорон роҳнамону роҳкушои ҷомеа ба сӯи илму донишандӯзӣ ва фарҳангу камолоти маънавиянд.

Омӯзгор ҳидоятгари инсоният ба раҳи рост, тарғибгари афкори амалҳои нақдорӣ баҳри рушду пешрафт ва зиндагии шоистаи мардум арзёбӣ мегардад. Дар воқеъ, онҳоянд, ки имрӯз яқояки мо бо баҳрамандӣ аз илму дониш баҳри рушду тараққиёти ҷомеа саъю талош менамоям.

Ҳамроқул Муҳиддинов соли 1962 дар шаҳри Панҷакентӣ вилояти Суғд, дар оилаи омӯзгор чашм ба дунёи ҳастӣ кушодааст.

Соли 1973 мактаби миёнаро бо баҳои аъло хатм карда, ҳуҷҷатҳояшро ба Донишқадаи тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино месупорад, аммо мутаассифона дар озмуни ниҳойи ноком мегардад.

Ӯ аз ин рӯҳафтаи нашоуда, баъди як соли омодагии ҷиддӣ ба факултаи химия ва биологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дохил мешавад ва соли 1979 ин боргоҳи илму маърифатро бо сари баланд хатм менамояд.

Тавре ки ӯ нақл намуд, дар баробари омӯзгорӣ инчунин, дар вазифаҳои мухтасифи сатҳи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Кӯшониён кору фаъолият намудааст. Айни замон вазифаи мушовири фанни химия ва биологияи шаъубаи маорифи ноҳияро бар уҳда дорад.

Ҳамроқул бо амри тақдир дар ноҳияи имрӯза Кӯшониён суку-

нат ихтиёр карда, соли 1986 бо ҳамкораш Сабоҳат Неъматуллоева, ки дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1-ноҳияи кору фаъолият менамуданд, оиладор мешавад. Дар зиндагӣ бо ҳамсари меҳнатдӯсту оқилааш хушбахтанд ва соҳиби се фарзанд мебошанд, ки ҳамаи онҳо соҳиби маълумоти олӣ ҳастанд.

– Насли даврони истиқлолро меболад, ки бо шукргузорӣ аз сулҳу субот ва дастоварду пешравиҳои даврони соҳибистиқлолӣ бо дониши хубу аъло таҳсил намуда, дар оянда баҳри рушду пешрафти Ватани худ саҳми арзанда гузоранд.

Дар муроҷиат бо ҷавонон гуфтаниам, ки дар баробари дигар касбҳои пешаи омӯзгорӣ ҳам муҳиму моеи ифтихори мардум аст. Ман ҳанӯз дар замони аз устодони мактабиям сабақ омӯхтан шунида будам, ки муаллим ҷароғи роҳнамоест ва рисолаташ тарбияи дурусту роҳнамоии наслҳои ояндаи кишвар ба зиндагии шоиста мебошад.

Дар рушду пешрафти инсон дар баробари интиҳоби дурусти касб ҳамзамон шавқу рағбати беандоза меболад, то бо ташаббускориву эҷоди идеяҳои созанда нақше дар рушди ҷодаи интихобнамудааш гузорад.

Бинобар ин, агар шахс аз хурдӣ нисбат ба касбу коре таваҷҷуҳ дошта бошад, танҳо бо саъю талош пешрафт хоҳад намуд. Шахсан зиёда аз 40 сол боз насли наврасро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, ҳештаншиниву ҳудогоҳӣ тарбия карда истода-ем, – мегӯяд ӯ.

ВАХШ. ТАБИБЕ, КИ ДАР ВАГОН ФАЪОЛИЯТ МЕКУНАД

Гулмаҳмад Кишваров, табиби оилавӣ дар деҳаи Лолазор 1-и ҷамоати деҳоти Машъали ноҳияи Вахш аст. Бунгоҳи тиббии деҳаи мазкур вагонхона аст. Он дар як гӯшаи муассисаи таълимии деҳа ҷойгир шудааст. Ҳарчанд бунгоҳи тиббӣ (вагон) бо оддитарин шароит таъмин нест, вале бо вучуди ин Гулмаҳмад вазифаи хешро назди мардуми ин деҳаи кӯҳистон аз сидқи дил иҷро мекунад.



БУНГОҲИ ТИББӢ ДАР ВАГОН

Ба гуфтаи сокинон деҳаи Лолазор 1 аз маркази ноҳияи Вахш беш 60 километр дур воқеъ аст ва он миёни доманакӯҳҳои шаҳри Леваканд ва ноҳияи Данғара ҷойгир мебошад. Бо гузашти 30-соли соҳибистиқлолӣ вағони оҳанин ба бино табдил наёфт ва шароити зарурӣ дар ин муассиса муҳайё нагашт. Мардуми деҳа нисбати Гулмаҳмад Кишваров эҳтироми хосса доранд, зеро ба гармию сардиҳо ва набуди шароити зарурӣ нигоҳ накарда, поквичдонона ба онҳо хизмати тиббӣ мерасонад.

Чанде пеш кормандони наشري «Ҳамрози халқ» ба деҳаи мазкур рафта, аз шароити бунгоҳ ва хизматрасонии тиббии ин мавзеъ мавод нашр карда буданд. Воқеан шароити корӣ дар вагон хуб нест. Дохили он дар тобистон аз ҳад зиёд гарм ва дар зимистон ниҳоят сард аст. Гулмаҳмад Кишваров табиби деҳаро дар назди бунгоҳ вохӯрдем, ки ба хонаи яке аз

беморон барои гузаронидани сӯзандору мерафт.

Ӯ мегӯяд, ки аз соли 2012 то инҷониб табиби деҳа шуда, кор мекунад ва зодаи ҳамин деҳа аст. Хушхол аз он аст, ки табиб шуда, барои аҳли деҳааш хизмат мерасонад.

«Аҳолии деҳаи мо беш аз 1200 нафар мебошад. Шароити бунгоҳ хуб нест, вале шабу рӯз дар хизмати мардум ҳастам. Беморонро рафта, дар хонаҳояшон сӯзандору мегузаронам. Меҳроҳем шароити корӣ дар бунгоҳ фароҳам бошад, то тавонем ба мардум хизмати сифатнок расонем», – гуфт Гулмаҳмад Кишваров.

ЁДЕ АЗ РӮЗҲОИ САҲТИ ПАНДЕМИЯИ COVID-19

Мардуми деҳа кори табиби деҳаро хуб арзёбӣ карда мегӯянд, ки бо вучуди гармию сардиҳои фаслҳои зимистону тобистон ба хонаҳояшон рафта, кумаки тиббӣ мерасонад. Сайлонгул Салоҳова, зане аз деҳаи Лолазор зимни суҳбат ироа дошт, ки ягона писар ва ке-

линаш ҳарду маъюби гурӯҳҳои якум ва дуюм ҳастанд. Ҳангоми бемор шудан наметавонанд ба роҳатӣ ба назди духтур раванд. Аз ин рӯ духтур ҳудаш барои гузаронидани сӯзандору ё муайян кардани ҳарорат ба хонаи онҳо меравад.

«Деҳаи мо аз маркази ноҳия хеле дур аст. Роҳқиро қимат шудааст. Фарзанди маъюб дорам, шароитамон хуб нест. Камбизоат ҳастам. Раҳмат ба духтур Гулмаҳмад, ки зуд-зуд омада аз аҳволи фарзанди ман хабар мегирад. Охир бояд дар ҳамин деҳаи мо бунгоҳи тиббӣ созанд, то ки дар шароити беҳтар ба беморону корфардогон хизмат расонида шавад», – мегӯяд С. Салоҳова.

Мисли Сайлонгул Салоҳова занони дигаре аз шароити бади бунгоҳ ва корҳои хуби духтур Гулмаҳмад Кишваров ёдоварӣ карда мегӯянд, ки рӯзҳои саҳтеро дар давраи пандемияи паси сар кардаанд. Аммо ҳанӯз ҳам дилашон ором нест, зеро шароити тиббӣ дар деҳаашон ноҳуб аст.

Файзигул Ғафурова, сокини дигари деҳа мегӯяд, ки: «дар он вагон ҳамагӣ як кати хоб аст. Тобистон дохилаш гарм ва зимистон сард

аст. Касе барои гузаронидани сӯзандору ба онҳо намеравад. Бо ном бунгоҳи тиббӣ аст. Ҳама вазнинӣ дар гардани духтур. Баробари муроҷиат шабу рӯз ба хонаҳояшон меояд, лозим бошад назди бемор менамояд. Ин гуна мутахассисонро дастгирӣ кардан лозим. Ақалан як бинои хуби муҷаҳҳаз бо шароити зарурӣ бисозанд, то мардум худашон ба назди духтур раванд. Дар вазъияти бемории корона-вирус ҳам мардуми деҳа ва ҳам духтур азоб кашиданд», – ироа дошт Файзигул Ғафурова.

СОКИНОН БУНГОҲ СОХТАНД, ВАЛЕ...

Зимни таҳияи ин мавод бинои духучрагии нотамоми харобаеро вохӯрдем, ки то ҳаде деворҳои фарсурда шудаанд. Сокинон гуфтанд, ки бинои нотамом бунгоҳи тиббӣ аст, ки бо ташаббуси мардум тариқи ҳашар сохта шудааст. Аммо бо он шароите, ки доранд натавонианд биноро то ба охир расонанд. Аз тарафи мақомоти маҳал низ таваҷҷуҳ нест. Деворҳои он бино борону барфҳои зиёдеро дидаанд. Сокинон мегӯянд, ки хоҳишашон таъмини бунгоҳи тиббӣ бо шароити замонавӣ аст.

БА ДЕҲАҲОИ ДУР ҲАМ ТАВАҶҶУҲ МЕБОЯД

Ба гуфтаи мақомат дар ноҳияи Вахш 58 бунгоҳи тиббӣ

ва 13 маркази саломатӣ фаъолият доранд. Шерали Нуров, роҳбари Муассисаи кумаки аввалияи тиббии ноҳия дар суҳбати телефонӣ ба нашрияи «Ҳамрози халқ» иттилоъ дод, ки сохтмони бунгоҳи тиббӣ дар деҳаи Лолазор ба итмом расида, дар он корҳои рангборкунӣ рафта истодааст. Феълан дар 10 маркази саломатӣ корҳои таъмирӣ идома дорад. Инчунин, тибқи нақша ду бунгоҳи саломатии дигар сохта ба истифода дода мешавад.

Дар доираи нақшаи 30-солагии Истиқлоли давлатӣ дар баробари дигар шахру навоҳии мамлакат, дар ноҳияи Вахш низ бунёди иншоотҳои ҷашнӣ хеле назаррас буд. Феълан беморхонаи марказии ноҳия низ таъмири асосӣ шуда истодааст. Аён аст, ки шароити лозимӣ барои табибону беморон таъмин хоҳад шуд. Аммо дар баробари ин мақомоти марбута бояд ба деҳаҳои дурдасти худ дар самти бунёд ва ё таъмири бунгоҳҳои тиббӣ таваҷҷуҳи хоса намояд.

СУОЛИ БЕ ҶАВОБ

Ҳарчанд мақомат аз сохта шудани бунгоҳи тиббӣ дар деҳаи Лолазор мегӯяд, вале мардуми деҳа ба ин гуфта розӣ нестанд. Зеро мушкिलाшон ҳанӯз ҳам ҳалли худро наёфтааст. Моҳи феввали соли равон хабарнигори наشري «Ҳамрози халқ» Ҷамолиддин УСМОНИЁН дар бораи мушкilotи ҷойдоштаи деҳаҳои Лолазор 1 ва Лолазор 2 мақолаи таҳлилии бо номи «Бунгоҳи тиббӣ ё харобаҳои мадоин» омода ва ба нашр расонида буд. Аммо то кунун мушкilotи ҷойдошта дар деҳаҳои мазкур бартарф нашудааст. Чаро мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Вахш то ҳол ба мақолаи мазкур воқунише нишон надод? Ин суол ҳанӯз ҳам бечавоб мондааст.

Амонҷон МУҲИДДИНОВ,
«Ҳамрози халқ»



Вазъи ҳаво дар вилояти Хатлон барои ҳафт рӯз



Дурустии миёнаи пешгӯиҳои ҳаво 80-85% аст.

Сарчашма:
www.sinoptic.com

29 СЕНТЯБР	30 СЕНТЯБР	01 ОКтяБР	02 ОКтяБР	03 ОКтяБР	04 ОКтяБР	05 ОКтяБР
+20° +33°	+20° +33°	+20° +30°	+17° +28°	+17° +25°	+16° +29°	+17° +31°

Эзоҳ: Маълумот мутобик ба маркази вилояти Хатлон - шаҳри Бохтар манзур шудааст. Фарқият дар ҷанубу ғарби вилоят (водиҳои Айвоч) 7-12 ва дар ҷанубу шарқи он (водиҳои Муъминобод) 10-14 дараҷа нисбат ба иттилои мазкурро ташкил медиҳад.

Тибқи иттилои масъулони Кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри ноҳияҳои вилоят дар амалиёти “Рӯзи ёдоварӣ”-и якшанбеи охири моҳи сентябр беш аз 50 ҳазор аъзо ва ҷонибдорони ҲХДТ иштирок доштанд. Ташаббускорон тасмим доранд, ки то охири соли равон тамоми оромгоҳҳои ҳудуди вилоятро тозаву озода менамоянд.

АЗ ПАЙИ ХАЙРУ САВОБ

Рӯзи ёдоварӣ аз ташаббусҳои наҷиби Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон аст, ки ба хотири тозаву озода намудани дохил ва атрофи оромгоҳҳо аз ҷониби аъзо ва ҷонибдорони ҳизб ҳар рӯзи якшанбеи охири ҳар моҳ роҳандозӣ мегардад. Ин амалиёти муштарак дар ҳамкорӣ бо Шӯрои Ҳаракати ҷамъиятии ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон дар вилояти Хатлон амалӣ гардида, то имрӯз бо навбат тамоми қабристонҳои ҳудуди вилоят мунтазам аз алафҳои хушкшудаи худрӯй тоза гардида, гирду атрофи оромгоҳҳо бо девору симтур ихота карда, ниҳолҳои гулу дарахтон шинонида мешаванд. Иқдоми мазкур ҷиҳати тозаву озода нигоҳ доштани қабристонҳо дар тарбияи маънавии ҷомеа ва тарғиби арзишҳои инсондӯстӣ ва арҷу эҳтиром гузоштан ба гузаштагонӣ хеш нақши муассир гузошта, аз ҷониби сокинони вилоят ҳамоҳангӣ пайдо намуда истодааст.

Искандар Раҳматшоев, сокини ноҳияи Чайхун иброн меҳорад, ки бо ташаббуси ҲХДТ таҳти унвони “Рӯзи ёдоварӣ” ҳамакунун, таваҷҷуҳи мардум ба тоза нигоҳ доштани оромгоҳҳо зиёд шуда, аз замони роҳандозӣ гардидани ҳашарҳои дастаҷамъона сокинон дар баробари тоза намудани оромгоҳҳо аз хору алафҳои хушкӣ, ҳамзамон ба таъмиру кабудизоркунии шафати роҳҳои сӯи қабристонҳо иқдом гирифта, дар ҳудуди қабристонҳо ниҳолҳои сояфкан шинонида истодаанд.

—Чуноне мутафаккири бузург Мир Сайид Али Ҳамадонӣ гуфтааст “Ҳар ки моро ёд кард Эзид мар ўро ёд бод”. Ташаббуси ҳизбии “Рӯзи ёдоварӣ” ин пос доштани гузаштагон, арҷ гузоштан ба хотираи онҳо аст. Ташаббуси мазкур иқдоми хайру саваб аст, зеро дар доираи он гӯшае, ки ҳамагон ба он бо эҳтироми хос по мегузорем, тозаву озода шуда, дар ин радиф дигар қорҳои ободонӣ низ дар оромгоҳҳо анҷом дода мешаванд.

Ин иқдом имрӯз аз ҷониби сокинони Қўлобшаҳри бостонӣ хеле хуб пазируфта шуда, саривақтӣ амалӣ мегардад. Хусусан дар доираи ин иқдом аз ҷониби узви раёсати Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Қўлоб, раиси шаҳр Назарзода Бахтиёр Худоёр роҳи оромгоҳи деҳаи Сангпарӣ ҷамоати деҳоти Зиракии шаҳри Қўлоб мумфарш гардида истодааст,— ёдовар шуд Шаҳноза Нусратова, мудири шуъбаи таблиғот, иттилоот ва матбуоти Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Қўлоб.

Ҳамчунин, Фирӯз Саимӯминзода, муовини раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Қўлоб мегӯяд, ки мардум ин ташаббусро эҳтиром ба гузаштагон унвон дода, онро саривақтӣ меҳисобанд. Аз ҷумла фаъолони ҳизб иқдом гирифта истодаанд, ки роҳравҳои ҳудуди оромгоҳҳоро ҳамвору обод (мумфарш, сангфарш) созанд. Марҳила ба марҳила идома ёфтани амалиёти мазкур боис ба он ҳоҷад гашт, ки насли наврасу ҷавон хотироти гузаштагонро пос дошта, ба ҳамин васила дар рӯҳияи инсондӯстиву инсонпарварӣ ташаккули тарбия

ТАШАББУСЕ БО ҲАМОВОЗИИ КОМИЛ



меёбанд. Муносибати онҳо ҷиҳати пос доштани заҳматҳои гузаштагон зиёд гардида, минбаъд ба хотири номи нек гузоштан бо ибрат аз қорнамоиҳои шахсиятҳои гузашта дар ободсозии Ватан саҳми арзандаи худро хоҳанд гузошт.

Воқеан амалиёти мазкур ҳамонгунае таъсиррасон гардидааст, ки дар рӯзи муайяншуда волонтерон бо лавозимоти қорӣ барои тозаву озода намудани оромгоҳҳо ба назди дари Кумитаи иҷроия меоянд.

Ҳамзамон, ҷалби сокинон, ба хусус ҷавонон ба ҳашарҳои умумӣ омилӣ иттиҳоду сарҷамъӣ ва омодагии мардум ҷиҳати саҳмгузори

дар қорҳои ҷамъиятӣ арзёбӣ мегардад. Итминон дорем, ки баъди тозаву озода намудани ва ба тартиб даровардани оромгоҳҳо мо, мардуми ободгарои вилояти Хатлон, ба ободиву озодагии муҳити зист роҳу кўчаву маҳаллаҳо ва атрофи манзилҳои истиқоматии хеш иқдом гирифта, дар якҷоягӣ тамоми гӯшаҳои диёри хешро ободу зебо мегардонем,— мегӯянд ҷонибдорони ҲХДТ дар вилояти Хатлон.

Ҷамолиддин УСМОНИЁН,
«Ҳамрози халқ»

ШАХСИЯТҲОИ МУВАФФАҚИ ХАТЛОН



Чанде пеш китоби навбатии Мирзо Усмони Тоҷ бо номи «Шахсиятҳои муваффақи Хатлон» интишор гардид, ки дар ҳаёти фарҳангии вилоят падидаи тозае ба шумор меравад. Ёдовар бояд шуд, ки Мирзо Усмони Тоҷ зиёеиест, ки пайвасти умри худро ба мутолиа ва таълифи китоб сарф намуда, то ба имрӯз чандин китобҳои ӯ ба нашр расидаанд. Хонанда ба китобҳои қаблӣ ӯ: «Дурнома» (1995), «Сухбати Илоҳӣ» (1997), «Энциклопедияи энциклопедияҳо» (2005), «Муздур» (2015) ва «Сад соли бузург» (номатбуъ) ошноӣ дорад ва ин аз китоби «Шахсиятҳои муваффақи Хатлон», ки дар он мақола, мусоҳиба ва очеркҳои муаллиф фароҳам омадаанд, баҳраманд хоҳад шуд. Китоб дар бораи шахсиятҳои касбу қор гуногуни вилояти Хатлон навишта шудааст, ки эшон

дар касбу қор ва соҳаи худ ба пояи баланд расидаанд. Китоби мазкур аз 476 саҳифа иборат мебошад.

Муаллиф қорӣ хайре анҷом дода, дар китоб роҷеъ ба афронде, ки мардум онҳоро ҳамчун шахсони меҳнатдӯсту ташаббускор дар ҷомеа мешиносанду эҳтиром мекунанд, маълумоти арзанда додааст. Мирзо Усмони Тоҷ барои навиштани чунин як китоби бузург заҳмати фаровон кашида, шаҳр ба шаҳр, ноҳия ба ноҳия, ҷамоат ба ҷамоат, деҳа ба деҳа гашта, дар бораи шахсони арзандаи мавзеъ маълумот ҷамъоварӣ намудааст, ки рӯзгору зиндагии эшон мояи ибрати дигаронанд.

Ӯ барои ба ҳар як қаҳрамони китоби хеш мусоҳиба ороштан чанд рӯзи худро барои пайдо кардани вақту шароити мусоид ва барои очерк навиштан чанд ҳафтаи худро сарф намуда, дар охир ба он муваффақ шудааст, ки китоби «Шахсиятҳои муваффақи Хатлон» рӯи чоп ояд. Ҳангоми таҳияи китоби мазкур гарчанде қорӣ мушкилу пурмашаққат бошад ҳам, муаллиф тоб оварда, дар охир ин қорӣ хайро анҷом додааст. Китоби мазкур ҷанбаи тарбиявӣ ахлоқӣ дошта, хонанда Ҳангоми мутолиаи он бо чеҳраҳои маъруфу машҳури Хатлонзамин ошно мегардад ва рӯзгори ба сар бурдаи ҳар қадами онҳо худ барояш дарси ибратанд.

Хонанда агар аз китобҳои собиқи Мирзо Усмони Тоҷ дар мавзӯҳои гуногуни ҳаёт матлаб хонда бошад, ӯ дар ин китоб бо ҳаёти ибратомӯзи чеҳраҳои Хатлонзамин шинос мешавад.

Барои мисол ӯ таассуроти худро аз шиносӣ бо котиби якуми Комитети партиявӣ ноҳияи Панҷ Чиллаев Искандар Чиллаевич, ки дар пешгуфтори китоб баён доштааст, хеле самимӣ баҳраи дода. Муаллиф пас аз шиносӣ

бо ӯ мақсади худро, ки бо раиси колхоз Кабут Сайфиддинов ҳамсухбат шуданист, хеле табиӣ ба қалам додааст. Муаллиф пас аз шуносӣ бо қору бор ва меҳнатдӯстии Кабут Сайфиддинов ба хулосае меояд, ки ҷавонҳои кадрҳои тиллоии давлат не, балки пирони қуҳансол кадрҳои тиллоии давлат будаанд, зеро агар ҷавонон пойдевори як давра бошанд, пирони қуҳансол пойдевори ду давраанд. Ҳамчунин ӯ меафзояд, ки олам ҳадис аст, яъне ҳодиса ҳаст. Барои он ки олам тағйирёбанда аст, яқлук намебошад. Ҳамин тавр Мирзо Усмони Тоҷ китобашро бо мақсади дар оянда барои ҷавонон ибрату сабақомӯз гардидан ҳаёт ва фаъолияти сабақомӯзи одамони рӯзгоридою хизматнишондода ва собиқадорони вилояти Хатлонро мавзӯи китоби навбатии худ қарор додааст. Ҳангоми мутолиаи китоб ҳадиси зерини Пайғамбари ислом ҳазрати Муҳаммад (с) пеши назар меояд, ки фармудааст: «Хушбахт он аст, ки аз саргузашти дигарон панд гирад».

Муаллиф Ҳангоми таҳияи китоб ба мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри ноҳияҳои вилояти Хатлон сафар карда, доир ба шахсиятҳои маъруфу машҳури вилоят маълумот ҷамъоварӣ намудааст. Дар натиҷа ба як қатор чеҳраҳои машҳуру маъруф, аз ҷумла бо Мирзоалӣ Қурбонovich – сардори Раёсати беҳдошти замин ва обёрии вилоят, Исмоил Қосимов – назоратчи Ташкилоти Интертранс, Назарова Раҷабгул Достиевна – собиқ мудири баҳши умумӣ, назорат ва муроҷиати шаҳрвандони дастгоҳи раиси ноҳияи Ховалинг, Неъмат Сулаймонов – олимӣ машҳури соҳаи кишоварзӣ, Раҷабова Гулсунбӣ Насуллоева – вакили Маҷлиси вакилони халқи вилояти Хатлон, Нидоев Болта – дорандаи ордени «Байрқи

сурхи меҳнат», Хурсандкул Элмуродов – собиқ аъзои бюрои комитети партиявӣ шаҳри Қўрғонтеппа, Раҷабалӣ Худоёрзода – номзади илмҳои филологӣ, директори Маркази илмӣ-таҳқиқотии «Мавлоношиносӣ»-и Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав ва ғайра мусоҳибаҳо анҷом дода, маводи хонданбобе омода намудааст.

Китоб аз 12 боб иборат буда, дар ҳар як боб дар бораи шахсиятҳои муваффақи Хатлон мақола, мусоҳиба ва ё очерк оварда шудааст. Муаллиф ҳар як бобро мувофиқ ба касбу қорӣ қаҳрамонони китобаш номгузорӣ кардааст. Масалан, бобе, ки барои олимони ҷудо намудааст, онро «Олим ҷароғи миллат», чеҳраҳои сиёсиро «Сиёсатмандони собиқадор», қормандони соҳаи маорифро «Маорифпарварон», қормандони соҳаи тибро бо номи «Мадади Сино» унвонгузорӣ кардааст.

Китоб қариб ҳафтод нафар шахсиятҳои маъруфи Хатлонро ба хонанда муаррифӣ намуда, дар бораи эшон маълумоти зарурӣ медиҳад. Муҳаққиқону рӯзноманигорон ва умуман ҳар як нафаре, ки дар бораи ин шахсиятҳо маълумот пайдо кардани бошанд, китоб барояшон ҳамчун сарчашмаи бозғатимод хидмат хоҳад кард, зеро муаллиф маълумотҳои онро бевосита аз забони қаҳрамонҳои худ дастрас намудааст ва аз ин рӯ китоб дар бораи ин ашхос маълумоти арзанда медиҳад. Мо суҳанро ба дарозо нақшида, хонандаро ба мутолиаи китоб ҳидоят месозем, то худ онро хонда хулосабарорӣ намояд.

Ба Мирзо Усмони Тоҷ дар анҷоми чунин як қорӣ хайр муваффақият хоста, бар он боварем, ки мутолиаи китоб мояи ифтихори сокинони Хатлонзамин гардида, дар худшиносиву худогоҳии ӯ таъсири бузург хоҳад гузошт.

Раҷабалӣ ХУДОЁРЗОДА,
номзади илмҳои филологӣ

ҶОН МЕДИҲЕМ, АММО МАРЗ НЕ



Мардуми тамаддуно-фари тоҷик, ки дар масири таърихи пурфочиву ҳам аҳди ифтихору пирӯзиҳои худ сабақи талхи таърихро ҷашидааст, бештар аз дигар мардумони собиқ ҷамоҳири шӯравӣ сабабу оқибатҳои ҳама гуна ҷангу хунрезихоро дарк намуда, ғайри сулҳу салоҳ ва иттиҳоду сарҷамъии башарият мароми дигар надорад. Ҳатто дар мудҳиштарин лаҳзаҳои, ки Тоҷикистонро хатари парокандагӣ таҳдид мекард, бо зуҳури сиёсатмадори ҷавону хирадманд мардуми шарифи ин сарзамини муқаддас таҳти ливои сулҳу ваҳдати миллӣ сарҷамъ омада, ба оламиён собит намуданд,

ки тоҷикон миллати ваҳдатфару сулҳпарваранд.

Биноан, дар ҳаводиси солҳои охир, ки ҷониби кишвари ҳамсояи Қирғизистон бо заминасозии амалҳои ҷинояткоронаи хеш меҳодад вазъи ороми минтақаро барҳам занад, боз ҳам мардуми Тоҷикистон ба вижа, Сарвари давлатамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сабру мулоҳиза ва пиндору афкори инсондӯстона ҳамсояи кишварҳоро ба сулҳу ваҳдат ва ҳифзи арзишҳои муқаддаси инсонӣ даъват менамоянд.


Оре, ин мақоми шоиставу мавқеъгирӣҳои сиёсии мо, ки аз фарҳанги волои ниёғони нексиришту наҷуқорамон сарҷамъа мегирад, моро водор менамояд, ки натавонем миёни ҳамсояҳои худ, балки дар арсаи байналмилалӣ бо марому рисолати ҳифзи суботи озоиштагӣ ва таҳкими ғояи сулҳу ваҳдатфарӣ намунаи ибрат бошем. Чаро ки аз аҳди қадим то имрӯз ва минбаъд ҳам ба ҷуз сулҳу салоҳ ва таъмини озоиштагӣ роҳи оқилонае вуҷуд надорад, ки воқеаҳои ҳамаҷанраи ҳаллу фасли нофаҳмиву муноқишаҳо бароварда мешавад, сулҳ асту халос.

Аз ин лиҳоз, то имрӯз ҷониби Тоҷикистон танҳо аз ҳудуди маъмурии хеш дифоъ кардаву ҳомиёни Ватани мо баҳри ҳимояи марзу буми хеш мубориза меканд, ки мутаассифона дар ин роҳи муқаддас қурбониҳо дорем. Ибодуллои Убайдулло, сокини шаҳри Леваканд аз шаҳидони гулгулафани мост, ки ба муқобили ғасбгарони ҳамсоя истодагарӣ намуда, ҷони худро дар роҳи ҳимояи Ватан аз даст дод. Дирӯзакак, ҳамсояву ҳешовандон ва дӯстони қарину ҳамсабақону ҳамсангаронаш ин фарзанди шӯҷои Тоҷикистонро ба роҳи охират гузаштанд. Дар маросим дафни шаҳиди роҳи ватандорӣ, ки ҳамагӣ 27 сол дошт, падари афсари шаҳид Убайдулло Анваров бо иродаи устувору суханронии меҳандӯстонааш андешаҳоро тақдир дод, ки ҷавонмардони Тоҷикистон ҷон медиҳанду марзу буми аҷдодиро на.

**Руҳатон шоду ҳонаи охирататон обод бод,
шаҳидони ҷонфидои Ватан!**

**Ҷамолiddин УСМОНИЁН,
«Ҳамрози халқ»**

Ҷавоби сканворди ҳафтаномаи №35



ФАЙЗИ РЎЗГОР ДАР ЗАМИН

Дар зарфи 31-соли соҳибистиклолӣ соҳаҳои муҳталифи хоҷагии халқ дар кишвар зина ба зина рушд карда, сатҳи зиндагии сокинон ба маротиб боло рафта, мушкilotи норасоии ҷойи корӣ марҳила ба марҳила ҳалли худро ёфта истодааст. Ло-зим ба ёдоварист, ки соҳаи кишоварзӣ яке аз самтҳои муҳими хоҷагии халқи мамлакатамон ба шумор рафта, таъмини амния-ти озуқаворӣ аз ин соҳаи калидӣ вобастагии зич дорад.



Имрӯзҳо ба мушоҳида ме-расад, ки сокинон дар татбиқи ҳадафҳои стратегии мамла-кат, аз ҷумла дар таъмини амния-ти озуқаворӣ кишвар саҳмгузори карда, ҳар ваҷаб замини дар ихтиёрдоштаа-шонро самаранок истифода мебаранд. Имрӯзҳо, ки фасли тирамоҳи заррин мебошад, дар ин шабу рӯз марди деҳқон барои беталаф ҷамъоварӣ кардани маҳсулоти парвариш-кардааш ҷидду ҷаҳд дорад.

Хоҷагии деҳқонии «Тоҳир» аз хоҷагии пешсафи ҷамоати деҳоти Танобчи ноҳияи Темурмалик ба ҳисоб рафта, масоҳати умумии заминҳои он 3 гектарро ташкил медиҳад. Дар хоҷагии мазкур аслан занону бонувони хона-шин ба кор ҷалб гардида, дар таъмини рӯзгори хонаводаҳои хеш саҳм мегиранд. Файзид-дин Нурзода агрономи хоҷагии деҳқонии «Тоҳир» ибраз ме-дорад, ки хоҷагии деҳқонии маз-кур тӯли шаш сол боз фаъоли-ят дошта, саҳмдоронаш дар парвариши зироати гуногун таҷрибаи хуб андӯхтаанд. Аз ҷумла, соли ҷорӣ деҳқонони хоҷагии деҳқонии «Тоҳир» дар як гектар гандуму нах, дар 1 гектару 40 сотиҳ дарахтони мевадихандаи себу шафтолу, ноку бодом, хурмову зардолу, себи биҳӣ, ангур ва дар боқӣ қитъаи замин парвариши саб-завоту юнҷука ва ҷорӯбро ба роҳ мондаанд.

—Айни замон зироатҳои аз кишти дуввум парвариш на-мудаамон нашъунамои хуб дошта, итминон дорем, ки дар мавсими ҷамъоварии ҳосил ба нишондихандаҳои пешби-нинамудаамон ноил мегар-дем, — меғӯяд ӯ.

Ба гуфтаи Файзиддин Нур-зода барои ҳосили дилхоҳ ба даст овардан пеш аз ҳама меҳнати софдилона мебо-я. — Агар кишти парвариши зиро-ат тибқи қоидаҳои агротехники

ба роҳ монда шавад, албатта, ҳосили хуб ба даст меояд. Айни замон ҳосили боғистони мо ба хориҷи кишвар содирот на-ша-дааст, чунки ҳоло дарахтони боғистони мо навбанд буда, ҳосили ду соли аввалро барои эҳтиёҷоти саҳмдорони ҳу-да-мон нигаронида, каму беши онро дар бозорҳои маҳаллӣ ба фурӯш мебарорем.

Хоҷагии мазкур натавон- талаботи бозори истеъмолии ноҳияи Темурмалик, балки ме-ваю сабзавоти тару тозаи мо дар бозорҳои шаҳру ноҳияҳои минтақа низ харидорӣ худро дорад. Аз ин рӯ, кӯшиш ме-намоем, ки дар ҳолати пайдо шудани шароити имкониятҳо дар солҳои наздик меваҳои шаҳдбору сабзавоти тару то-заи истеҳсолкардаамонро ба хориҷи кишвар низ содирот на-моем, — ибраз дошт Ф. Нурзода.

Дар хоҷагии деҳқонии «Тоҳир» ба ғайр аз кишти парва-риши дарахтони мевадиханда ва дигар ғалладонаҳои, инчу-нин дар растаи озоди боғистон зироатҳои гуногун, аз қабилҳои помидору тарбузи зерӣ плён-ка, каду, юнҷука ва ҷоруб кишт карда шудааст. Айни за-мон зироатҳои киштнамудаи деҳқонони хоҷагӣ нашъунамои хуб дошта, онҳо боварии ко-мил доранд, ки дар ҷамъбасти сол ба натиҷаҳои баланди истеҳсоли ноил мегарданд.

Мавриди зикр аст, ки бо назардошти саҳми соҳаи кишоварзӣ дар таъми-ни амния-ти озуқаворӣ ва беҳдошти сатҳи зиндагии сокинони деҳот Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди бахшҳои гуногуни хоҷагии халқ аҳамияти ҷиддӣ дода истодааст. Бинобар ин, ҳанӯз аз солҳои авва-ли соҳибистиклолии киш-вар бо ташаббуси бевоситаи Сарвари давлат хоҷагии хоҷагии халқ ташкил шуда, замин ба соҳиби аслии он

деҳқони асил вогузор шуд, ки имрӯз натиҷаҳои самарабах-ши онро дар саросари киш-варамон мушоиҳад карда ис-тодаем. Ҳамчунин дар солҳои соҳибистиклолӣ ҷиҳати рушди соҳаи кишоварзӣ аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор барномаҳои ҷадид роҳандозӣ гардида, дар ин замина ба рушди бахшҳои растанипарварӣ, ҷорводорӣ, тухмипарварӣ ва таъминот бо техникаи кишоварзӣ мусоидат намуд.

Ҳамин тавр, дар марҳилаи рушду пешрафт хоҷагии деҳқонии «Тоҳир» низ ҷун ди-гар хоҷагии пешсаф дар намоишгоҳу ҷорабиниҳои сатҳи ноҳия, вилояту ҷумҳурий иштирок карда, маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тозаву хуш-сифати худро ба харидорон пешкаш менамояд.

—Рӯзи фаромӯшношудани дар ҳаёти саҳмдорону роҳбарони хоҷагии мазкур ин ташрифи Раиси муазза-ми Ҳизби Халқии Демокра-тии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи кӯхистони Темурмалик мебо-шад. Дар он рӯзи муборак дар баробари дигар кишоварзо-ни ноҳия деҳқонони хоҷагии мо низ самарани дастрасҳои худро ба намоиш гузош-та буданд. Зимни боздид аз намоишгоҳ Пешвои миллат ба маҳсули дастрасчи марду-ми шарафманди ноҳия баҳои баланд дода, ҷиҳати афзун намудани маводи озуқа ба деҳқонон тавсияҳои судманд доданд, — ба ёд овард Файзид-дин Нурзода.

—Воқеан ҳам, дастуру супоришҳои, ки аз ҷониби Пеш-вои миллат ба мо деҳқонону заҳматкашони касбу кори гуно-гун дода мешавад, ҳатман ба рушду пешрафти фаъолиятҳои истеҳсолии мо нигарони-да шудааст. Аз ин лиҳоз, мо дар оянда ният дорем дар татбиқи ҳадафҳои созанда таҳти сиёсати хирадмандо-наи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Пре-зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қору пайкор намуда, барои боз ҳам ободу зебо гардидани Ва-тани азизамон содиқона хиз-мат намоем, то барои наслҳои ояндаи хеш мероси арзандае боқӣ гузорем.

**Зебо БОЗОРОВА,
«Ҳамрози халқ»**

ДИЛОВАРОНИ ҶОНФИДО

Қамариддин Начмиддинов зодаи ҷамоати деҳоти ба номи Кабут Сайфиддини ноҳияи Панҷ мебошад. Номбурда, ки дар ҳифзи марзи Ватан даҳаи дуҷуми моҳи сентябр аз ҳуҷуми душман дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон ҷароҳат бардошта буд, мутаассифона баъди чанд рӯзи табобат аз олам даргузашт.

Маросими ҷанозаи ӯ субҳи 24 сентябр дар зодгоҳаш баргузор гардид.



Шарифов Раҷабалӣ Раҳмоналиевич 02.11.1997 дар деҳаи Гулзори ҷамоати деҳоти Сарвати Истиқлоли ноҳияи Кӯшониён таваллуд шудааст. Маълумоти миёнаи умумиро дар МТМУ №39-и ҷамоати деҳоти Сарвати Истиқлол гирифта, моҳи октябри соли 2021 бо таври ихтиёрӣ ба хизмати ҳарбӣ меравад ва дар қисми низомии 0230-и Қўшунҳои сарҳадии КДАМ ҶТ адои хизмат мекард.

Марҳум дар ҳифзи сарҳади Ватан (дар сарҳади Тоҷикистону Қирғизистон) даҳаи дуҷуми моҳи сентябри соли равон захмӣ гардид, санаи 23.09.2022 ба шаҳодат мерасад.



СКАНВОРД

ТАВАҶҶУҲ! ҒОЛИБРО ТУҲФА ИНТИЗОР АСТ!

Ҳар нафаре, ки аввалин шуда сканвордро дуруст пур карда, ба суроғи дар поён дарҷшуда ё тариқи почтаи электроникии info@hkhdtkhatlon.tj расонад, соҳиби туҳфа мешавад. Шахси ғолиб дар саҳифаи феисбукии ҳафтаномаи «ҲАМРОЗИ ХАЛҚ» низ муаррифи мегардад.

Аммо ба ҳар нафар имконияти дар як моҳ як маротиба иштирок дар озмун дода мешавад.

Рамзи давлат	1							Ягонагӣ, ваҳдат	Қитъаи олам						
Муқоваи китоб.		Ғариштаи заминӣ.		1				2				Воситаҳои ахбор		2	
Фулуз, маводи сохтмонӣ		... Со-мон										Рӯи ҳамвори чизе		Меваи футбол	
	Меваи дона-дона		... Турсунзода, муаллифи "Писари Ватан".					... -Ато, шаҳр дар Қазоқистон				Номус	Ба асирӣ бурдан		
						Ноҳия дар вилояти Суғд	Асбоби нусхабардорӣ	Равам меравад, истам меистад.		... Бус-ли, овозхон	... Мир-шакар, шоири бачагона				
	Либоси аз мӯй бофташуда.	Мас-саж.	Овоз.			Харҷ, хароҷот	Моеи талхи захира					Тамғаи мошини боркаш		Роберт де ... хуна-манди Голливуд	
						Ҳеч гоҳ			Кӣ бо забони русӣ	Ваз-нингуш.	СММ бо забони русӣ				
	Қайлаи помидор		Шаҳр дар Шарқи Дур				Танҳо, ягона.					Идора			
						Ҳисса-чаи тасдиқӣ		Ҷазираи вулкони дар уқёну-си Ором.						Кар-тошка-бирён.	
	Қишлоқ		Ифодаи овозҳо дар алифбо				Асбоби қассоб.					Сад (бо русӣ)			

Ҳамрози халқ

Ҳафтаномаи сиёсӣ - иттилоотӣ

Аз соли 2003 нашр мешавад. Тахти рақами 627 дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст.

Муассис: Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон.

Сармуҳаррир: Маҳмадалӣ Акрамов

Ҳайати мушовара: Курбон Ҳакимзода, раиси вилояти Хатлон, Фирӯза Шарифӣ, муовини раиси вилояти Хатлон, Миралиён Қиёмиддин, раиси КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон.

Ҳайати эҷодӣ: Зебо Бозорова, Амонҷон Муҳиддинов, Ҷамолиддин Усмонӣ, Аҳлиддини Муборакшоҳ рӯзноманигор, Меҳроб Салимбеков, саҳифабанд.

Ба хотири чандандешӣ мақолаҳои низ ҷоп карда мешаванд, ки на ҳама вақт ҳайати эҷодии ҳафтанома ва КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон ба муҳтавои он мувофиқанд. Дастхат ва суратҳо ба муаллифони баргарадонида намешаванд. Матлиби ҳафтанома дар дигар васоити ахбори омма танҳо бо нишон додани манбаъ метавон истифода кард.

Нишони мо: шаҳри Бохтар, кӯчаи Айнӣ - 47, бинои Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон, ошонаи сеюм.

Телефонҳои мо: (8 3222) 2-02-11

Сомонаи КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон: www.hkhdtkhatlon.tj

Е-mail: info@hkhdtkhatlon.tj

Ҳафтанома дар ҷопхонаи нашриёти «Шарқи озод» бо теъдоди 19700 нусха нашр шуд.

